

Китоби Муқаддас барои кӯдакон пешкаш меқунад

Аввалин Иди Писҳо



Муаллиф: Edward Hughes

Рассом: Janie Forest

Тарҷумон: Christian Lingua

Адаптатсиякунанда: Lyn Doerksen

Ҳикояи 54 аз 60

www.M1914.org

Литсензия: Шумо ҳақ доред, ки ин ҳикояро нусхабардорӣ ё
чоп кунед, аммо ба фурӯҳтан иҷозат надоред.


Тоҷики

Tajik

Як зан назди теппае меистод, ки
серодаму пурғавғо буд.

Чашмони ғамангези ў
сўйи як манзараи
даҳшатоваре дўхта
шуда буданд.

Писари ин зан чон
месупорид. Ин
модари Исо Марям
буд ва ў дар назди
ҳамон чое буд,
ки Исоро ба
салиб меҳкӯб
карда
буданд.



Барои чӣ ин тавр рӯй дод?
Чӣ тавр ҳаёти Исо, ки он
қадар зебо сар шуда буд,
акнун бо чунин даҳшат ба
охир мерасад?


Чӣ тавр Худо
гузошт, ки
Писараш ба
салиб меҳкӯб шуда,
мурад? Наход Исо дар
бораи Худаш хато карда
бошад? Наход Худо
мақсадашро ичро карда
натафониста бошад?

Не! Худо бой надод.
Исо ҳеч хатое накард.
Исо ҳамеша медонист,
ки Ў аз дасти бадкорон
ба қатл расонда
мешавад. Ҳатто вакте
ки Исо кӯдак буд,
пирамарди ба номи
Шимъүн ба Марям гуфт,
ки мусибат меояд.



3

Якчанд
рӯз пеш аз
кушта шудани
Исо, як зан
омада, ба пойҳои
Ў атри қиммат рехт.
Шогирдони Исо инро
дида, гуфтанд: - “Ў
пушашро бар бод дода
истодааст”. Аммо Исо гуфт:
“Вай кори нағз кард, Маро барои
дафн тайёр кард”. Чӣ хел суханони ачиб!



4

Баъд аз ин, Яхудо, яке аз
дувоздаҳ шогирдони Исо,
розӣ шуд, ки бар ивази 30
тангай нуқрагин Исоро
ба дasti саркоҳинон
фурӯшад.




5

Дар иди Писҳои яхудиён, Исо бо
шогирдони Худ ҳӯроки
охиринашро ҳӯрд. Ў ба онҳо дар
бораи Худо чизҳо нағз нақл кард ва
гуфт, ки барои қасоне, ки Худоро
дӯст доранд чӣ ваъдаҳои беҳтарин
Худо додааст. Баъд Исо ба онҳо
нону косаи майдорро дод, ки ба
яқдигар тақсим карда
ҳӯранд. Инро
барои ёдгорӣ
он кард, ки
бадан ва хуни Исо
барои бахшида шудани
гуноҳҳо тақдим шуда буд.



6

Баъд Исо ба дӯстонаш гуфт, ки Ўро мефурӯшанд
ва ҳама гурехта меравад. Петрус гуфт: “ман
намегурезам”. “Пеш аз он ки ҳурӯс се маротиба
бонг занад, Маро рад хоҳӣ кард” - гуфт Исо.




7

Бевақтии ҳамон
шаб Исо дар
боги Ҷатсамонӣ
дуо мегуфт.
Шогирдонеро, ки
бо Ў буданд, хоб
бурд. Исо гуфт:
“Эй Падари Ман,
ин косаро аз Ман
бигзарон, лекин
на хости Ман,
балки хости Ту
ичро шавад”.

8

Ногаён як тӯда одамон бо роҳбарии
Яхудо ба боғ омаданд. Исо ба онҳо
муқобилат намекард, валие Петрус
гӯши як мардеро бурид.

Исо чизе нағуфта, ба
гӯши он мард даст
расонда, ўро шифо
дод. Исо медонист,
ки Ўро дастгир
мекунанд ва ин
як қисми нақшай
Худо буд.



9

Он тӯдаи одамон Исоро гирифта, ба хонаи
саркоҳин оварданд. Дар он ҷо роҳбарони яхудӣ
гуфтанд, ки Исо бояд
кушта шавад. Петрус
дар рӯйи ҳавли
назди хизматгорон
нишаста, ба воқеаи
шудаистода
нигоҳ мекард.



10

Се бор одамон ба Петрус нигариста, гуфтанд: “Ту
бо Исо будӣ!” Се маротиба Петрус ин суханонро
рад кард, ҳамон тавре
ки Исо гуфта буд.
Петрус ҳатто қасам
хӯрд, ки Исоро
намедонад.



11


Ку-ка-ри-ку

Дарҳол хурӯс бонг зад.
Ин ба Петрус ба монанди
садо аз ҷониби Худо буд.
Суханони Исоро ба
хотираш оварда, ашки
сӯзон рехт.



12

Яхудо низ ғамгин буд. Ў
медонист, ки Исо ягон гуноҳ ё
чиноят содир накарда буд.
Яхудо 30 тангаи нуқраго
баргардондани шуд, аммо
коҳинон онро қабул
накарданд. Яхудо тангаҳоро
партофта, берун рафт ва
худро овехта, мурд.




13



Коҳинон Исоро ба
назди Пилотус, ҳокими румӣ
оварданд. Пилотус гуфт: “Дар
ин одам ҳеч айбе намеёбам”.
Аммо анбӯҳи одамон
ҳанӯз ҳам фарёд
mezadand: “Ўро
мехӯб кунед! Ўро
мехӯб кунед!”


14

Ниҳоят Пилотус розӣ шуд ва ҳукм
баровард, ки Исоро ба салиб
мехӯб карда, кушанд. Сарбозон
бо найза Исоро заданд, ба рӯяш
туф карда, Ӯро дашном медоданд.
Онҳо бо хорҳои тез тоҷ сохта, ба
сари Ӯ бераҳмона пӯшониданд.
Баъд бо мехӯб Ӯро ба салиби
чӯбин заданд,
ки бимирад.



15

Исо ҳама вақт медонист, ки чӣ тавр мемираад.
Исо ҳамчунин медонист, ки марги Ӯ ба гуноҳкороне,
ки ба Ӯ имон меоваранд, баҳшиш меорад. Аз ду
тарафи Исо ду ҷинояткоре
ба салибҳо мекӯб шуда
буданд. Яке ба Исо имон
овард ва ба биҳишт рафт.
Дигаре имон наовард.



16

Баъд аз соатҳои ранҷу азоб
Исо гуфт: “Ичро шуд” ва
ҷон дод. Кори Ӯ анҷом
ёфт. Дӯстонаш Ӯро
дар қабри як
шахсе дағн
карданд.



17

Сипас сарбозони румӣ ба
қабр мӯҳр зада, посbon
гузоштанд ва касе ба
онҷо на доҳил шуда
метавонисту на аз
онҷо баромада
метавонист.




18

Агар ин воқеъа дар ҳамин
ҷо ба поён мерасид, воқеаи
ғамгин мешуд. Аммо
Худо як коре ачибе
кард. Исо дар
chanголи марг
намонд!



19

Субҳидами рӯзи аввали ҳафта,
баъзе аз шогирдони Исо ба
қабр омада, диданд, ки
санги даҳони қабр ба
як тараф ғелзанонда
шудааст. Дар
доҳили қабр онҷо
часади Исоро
надиданд.



20

Як зан дар назди қабр истода,
гиря мекард. Исо ба вай намоён
шуд! Он зан хурсандона ба
шогирдони Исо рафта,
гуфт: “ИСО ЗИНДА
АСТ! ВАЙ АЗ МАРГ
БА ҲАЁТ БАРГАШТ!”



21

Дере нагузашта Исо ба назди
шогирдонаш омада, ба онҳо дастони
суроҳшудаашро нишон дод. Ин рост буд.
ИСО АЗ НАВ ЗИНДА АСТ! Вай Петрусро
барои рад карданаш бахшид ва ба шогирдонаш
гуфт, ки дар бораи Ӯ ба дигарон нақл кунанд.
Баъд Ӯ ба ҷое, ки аз он омада буд,
яъне ба Осмон баргашт.

22

Аввалин Иди Писхо

Ҳикоя аз Каломи Худо, дар Китоби Муқаддас

Матто 26-28; Луқо 22-24;
Юҳанно 13-21 ҷойгир шудааст

“Ошкор шудани Каломи Ту равшаний
мебахшад.” Забур 119:130

Худо медонад, ки мо корҳои бад мекунем ва ин
корҳои бади моро гуноҳ меномад. Ҷазои гуноҳ марг аст.

Худо моро саҳт дӯст медорад. Барои ҳамин Худо
Писари ягонааш, Исои Масехро фиристод, ки ҷазои
гуноҳҳои моро ба Худ гирифта, дар рӯйи салиб меҳкӯб
шуда мурад. Баъд Исо гашта зинда шуда ба осмон рафт!
Акнун Худо гуноҳҳои моро бахшида метавонад.

Агар ту аз гуноҳҳои худ даст кашидан ҳоҳӣ, ба Худо ин
тавр гӯй: Эй Худои меҳрубон, ман бовар мекунам, ки Исо
аз барои гуноҳҳои ман мурд ва баъд зинда шуда, ҳоло
зинда аст. Илтимос ба ҳаётам нав шавад ва ман то абад бо Ту
зиндагӣ кунам. Ба ман ёрӣ дех, ки ҳамчун фарзандат
зиндагӣ кунам. Омин. Юҳанно 3:16

Ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, бо Худо сӯҳбат кун!